

САФАРИ МАТБУОТИИ ПУРСАМАР

(Аввалаш
дар саҳ.

Дар наzdи komпютерҳои маркази идоракунӣ ва назорат мутахасисоне машгуӯл кор хастанд, ки az узмари мутахассисони варзиши nerӯgoҳ ба шумор merавand. Hamchunin онҳо мунтазам аз тақими ixtisos meghazardonд ва donishу mohoratҳо xудро tақimil medixand.

Jak gurӯh mутахassisoni Kuriyē Chanubiy dar in nerӯgoҳ vafzafaxo гуногуноро anҷom медиҳанд. Az chumla, яке az menegheroni loixa Chin Chi Li mebowad. Vay dar boran oī harf zād, kī to ba Ÿzbekiston omadašan dar chand kiшварi dun'or kor cardaast. Ba guftan yā dar muksosa bo kormandone, kī hamrohi yā dar yak katōr kiшvarī Osie' wa Afriko kor cardaand, Ÿzbekistonxо xelə mehnatdӯs va mehnatdӯs mebowand.

- Soli seicom in zo ikomat va kor mekunam. Hudoj tarazé exsos menamoyam, kī dar xonai xud bošam. Davaři purwadidati pandemiyo xelə saburona pusti sар кардем va tavonistem, kī daftoxi dūvumi nerӯgoҳ mawridi bakhbarardori karor dixem, - guft Chin Chi Li. Ÿzbekiston xelə ustuvorona taqârik mekunad va pesh meravad. Baroi sarmonayuzoroni horiҷi dar kiшvarī imkoniyatxо xelə farowon faroҳom ovarda shudaand va xar jāk sarmonayuzor soxhaҳi koštaša metawonad sarmonayuzor namoyad.

Gufta namond, kī korxoi soxhumoni nerӯgoҳ moҳi oktabyari soli 2017 shurӯy garida, zimni anhom iki korxoi az makhsluti makhali ixtisofda garidaast. Az chumla, 47 xazor 411 metri mukabāl makhsluti beton, 4 xazor 613 tonna armatura, 41 xazor 837 metri muraabbat panelxоi sendvich, 65 xazor 440 metri mukabāl makhsluti regu shagaf korbast garidaand.

Ustoz kaloni daftoxi bugu gazi nerӯgoҳi barki xarorati Taxiatot. Kudrat Abdullaev mēgъyad, bābdi ba ančom rasidani korxoi soxton dar bloki duym sančiški testi брох andoxta shudan va in rawand idoma dorad. In teştovi sančiški baroi muایan namudani nišonidoxhaon tavliidi barki va arzēbi korbast shudaand. Dar korxonaon lûlahozi gazu buxor, generatorki sinxroni va tačkizoti digar ba kor burda mewawand, kī dar ширкатҳоi māyrū-

- Mo az nerӯi barki bozъtimod mukunam.

Agar in xarforo kase az mardumi karokalpok chand son mukaddam meguft, ba xolaš tamasxur mēkardem va meguftem, kī akili in fard dar chayash nest. Ammo imrӯz vawz-iyat komilan tagiir ёftaast.

Baroi dar chumkuri mo barpo namudani chunin jāk nerӯgoҳi bûzurgi barki xarorati ba sarvari davlat-

amirkon iki korbast shudaand. Dar korxonaon lûlahozi gazu buxor, generatorki sinxroni va tačkizoti digar ba kor burda mewawand, kī dar ширкатҳоi māyrū-



харҷ dodaast.

Soli 1920 oilaan onҳo az Kiev ba shaxri Masaқ kūnidaast. Soli 1930 Igor baroi idoma taxsil ba donishkada poligrafija doxil shudast, ammo taxsilro dar omӯzishgohi рассомин iк shaxr idoma dodaast.

Gufta mewawand, kī қabil az ofozni chanji Ӯlmon dar moҳi ionni soli 1941 Igor Savitckiy ba Do-

nishkada ba nomi Suryikov doxil shudast va az ustodoni mawrufi R.-Falk, N.Ulyanov, K.Istomin

va digaron nuzukchi kabi рассоми R.Lisenko taalluk dorad. In surat

ba sifati simon barbastan osorcho-

ni mazruk muarriifi mewawad. Onro

Igor Savitckiy dar jake az boloxon- haon xavli heshavandoni dӯstasha-

pайдо kordaast. Gufta mewawand, kī

in surat kī kisimi bomi xarobshodan

chango ro nadosttaast, vairo ba kor-

zori chon qayrirodaand. Ù. fâ-

oliyatiasho berun az mайдoni na-

bard dar doxgori рассомин davom

dodatast.

Bâbdi on ki takriban chihil ki-

lometr masofaro taj karde, rox-

ladi ba nomi Iljomxon guft,

ki xama az tizerasxoi avtobus ba sam-

ti rosti dashti vaseb назар af-

ka nemod.

Takriban dar jaquim kilometri

on balansie ba chasm nomud, kī shak-

li dawrav memond. Dar nazi du

hâjma az avtobus faromadem. Dar in

fasl xâñuz on beodam bud. Ammo

chand mošini on kī karor doštand,

ki xuvaido bud savonroni allakay

ba Shilpičkal'ya barmadaand.

Bâbdi on ki xar jāk sâyē xudro

to болoi kâlja rasonad, bâz zin-

haon dourdarozero taj kund. Mo

niz pasu neşat shudem va az in

zinaha bo bulo harakat karde. Ma-

lyum shud, kī zinaha simintiro to

nazdikiin iк kâlja soxtaand va ak-

hun mebiost mo kâlja ba vosita

roxraze bareom, ki onro misli chūj

kândaand. Bo vucudi in, azoi gur-

rӯxi mo jāk oxiştav digare cholo-

kon xudro ba buloi kâlja rason-

idand.

Zâminni bozid va tamoshai azâi-

osorxona shoixid shudem, kī 160 na-

far mandom on bo lutru mehrubon

ba mawtarshen aliходa va

gurӯh-gurӯh róchey ba ašéihamo-

ishi mawlyumotx helle colib va pur-

mukhto iroza mekanoyad.

On nukta dar in kobiли zirk-

ast, kī rúznamo "Telegraph" va Bri-

tanis osorxona Nukusro masxani

asarchi nodir ba fairoyidil arzēbi

karadaast. Bozid az onro boroj

sayxoni Britanija va malomarai diga-

ri farbi niz helle manfiyatbaxsh do-

nistast. Ba naviştan iк hâjma

osorxona mazruk dar zamoni

shûrâv dâr jāk as shaxrho minkitan-

shimoli Ÿzbekiston bunêd ёftaast

va misli gavxerast, kī dar kâlja

dar dêr nichon mebowad.

Gufta mewawand, kī az boloi ma-

nora taxtachoi giliin va bokimond-

asi ushukhon murdašon pайдо

karadaand. In bozidtak dar xâmin

hol dar osorxona Nukus va Toš-

kanz mazruk budaand. Barobari ba

Osie' Miéna yuriš namudan ara-

bxo, kī dar asri VII surat giyraft-

ast, manora ē kâljar bozsoz kar-

daast. Dar zamoni gulgulshukhni

daftati Xorâzmošxén (asrxi IX-

XI) kūlân tarim garidaast.

Osorxona davlati sančati Nuk-

us doron 10 xazor 500 adad koyeb

dar nizha mawrid. Kitobxona dar osh-

naan iк kâlja garidaast. Ba

gufta dastandarkoroni osorxona

soli 2019 az ašéi osorxona maz-

ruk 139 xazor 279 nafar mawtar

bozid az onro 1920-1930, ham-

chunin asarchi namoyandagoni san-

chiati tasvirini imrӯz Ÿkarokal-

istikoson iroza mekanoyad.

Osorxona sančati Nukus

daftati sančati Nukus

НАВИСАНДАИ ХАЛҚИЙ ЎЗБЕКИСТОН ХУДОЙБЕРДӢ ТЎХТАБОЕВ

Адабиёти ўзбек тала-
фоти гарон дод.

Нависандади халқии
Ўзбекистон Худойбердӣ
Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай даргузашт.

Худойбердӣ Тӯхтабоев
17 декабри соли 1932
дар ноҳияи Ўзбекистони
вилояти Фарғона тавал-
луд шудааст. Соли 1955
Донишгоҳи давлатии
Тошкандро хатм карда-
аст.

Х. Тӯхтабоев фаъоли-
яти меҳнатиширо соли
1955 ба ҳайси муалли-
ми мактаби миёна оғоз
кардааст. Байдар ба
ҳайси ходими адабӣ дар
рӯзномаҳои «Тошкент
ҳақиқати», «Совет ўзбе-
кистони» (холо «Ўзбе-
кистон овози»), муовини
сармухаррири мачаллаи
«Шарқ Юлдузи», сарму-
харрири нашриёти чум-
хурияни чавонон, ма-
чаллаҳои «Гулҳан» ва
«Ёш куч» самараҳаш
меҳнат карда, дар руш-
ди адабиёт ва матбуоти
миллӣ саҳми сазовор гу-
зошт. Байдар ба сифа-
ти роҳбари Фонди чумх-
урияни «Истебъод» ва
Фонди байнамилалии
хайрияи «Олтин мерос»

фаъолият нишон дода-
аст.

Ҳамчун мураббӣ ва на-
висандади дорон дониш-
ва таҷриби бой, тӯли
солҳо ба барномаи ба
бачаҳо пешбинишудаи
«Ўйла, изла, топ»-и Шир-
кати миллии телевизион
ва радиои Ўзбекистон
роҳбарӣ кард.

Худойбердӣ Тӯхтабоев
бо эҷоди пурбадеъи до-
рои арзиши амики тар-
биявӣ ба намояндаи ба-
бардасти адабиёти ба-
чагони ўзбек табдил
ёфт.

Адиби боистеъод дар
давоми фаъолияти беш

аз шаҳстолаи эҷодии худ
«Шитобзода», «Пай-
раҳаҳо», «Суруди ишқ»,
«Чонакам», шарттаро
бигу «банин маҷмӯаҳои
хикояҳо, қиссаҳои «Ас-
тор ошкор шуд», «Сар-
гузашти Омонбай ва
Давронбай» инчунин ро-
манҳои «Савори деви
зард», «Марғи деви
зард», «Чарғои хонаи
матрӯк», «Сари тиллои
интиқомғиранд», «Со-
лҳо ба роҳҳо», «Мамла-
қати ҳарбузахои ширин»,
«Чашмони маҳзун»,
«Одамони биҳишт», «На-
врасоне, ки дуҳтар та-
лош мекунанд», «Салта-
нати ҳарғашҳо» ва «Ба-
дуҳтар санг напартоёд»
ро ба табъ расонидааст.

Аз ҷумла, романи «Са-
вори деви зард»-и нави-
санда дар мамлакати
ӯзбекистони Ҳудойбердӣ
Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай даргузашт.

Х. Тӯхтабоев ғаъволи-
яти мекнанишо соли
1955 ба ҳайси муалли-
ми мактаби миёна оғоз
кардааст. Байдар ба
ҳайси ходими адабӣ дар
рӯзномаҳои «Тошкент
ҳақиқати», «Совет ўзбе-
кистони» (холо «Ўзбе-
кистон овози»), муовини
сармухаррири мачаллаи
«Шарқ Юлдузи», сарму-
харрири нашриёти чум-
хурияни чавонон, ма-
чаллаҳои «Гулҳан» ва
«Ёш куч» самараҳаш
меҳнат карда, дар руш-
ди адабиёт ва матбуоти
миллӣ саҳми сазовор гу-
зошт. Байдар ба сифа-
ти роҳбари Фонди чумх-
урияни «Истебъод» ва
Фонди байнамилалии
хайрияи «Олтин мерос»

Ш. МИРЗИЕВ, Т. НОРБОЕВА,
Н. ИСМОИЛОВ, А. АРИПОВ,
С. САИДОВ, И. ФАФУРОВ

зиёда аз ҷиҳоз забо-
нҳои ҳориҷӣ тарҷума
шуда, миллионҳо нус-
ха нашр шудааст.

Дар солҳо истиқло-
лият фаъолияти эҷодӣ
ба ҷиҳози ӯзбекистон
иҷодӣ шудааст, серорад
мегарданд. Яке аз ҷунин
мавзӯъҳои вилояти Тош-
канд дехаи Сўқои ноҳияи
Паркент ба шумор мера-
вад. Овози санబуси он то
ҷоҳои дурдасти мамлакат
пахн гардидааст. Аз ин са-
баб, ба масҳади тановули
«мадор»-и ин деҳа ва бо
ҳамин баҳона дидани ман-
зараҳои зебон табииати он
дар роҳу қӯҳаҳои ин мав-
зеъ шумори мошинон зиёд
мегардан.

Вай ҳамчун як эҷод-
кори ботаҷира, ташки-
лотчи дилсӯз устоди
бисёр истеъодҳои ҷа-
вон буд.

Хидматҳои Ҳудой-
бердӣ Тӯхтабоев дар
рушди адабиёт ва
санъати ўзбек аз ҷони-
би давлати мо сазовор
қадрдорӣ шудаанд.

Вай бо унвонҳои фах-
рии «Нависандади хал-
қии Ўзбекистон», «Га-
зел»-и сатми «Тошканд –
Паркент» нишаста, зиёрат-
ро пеш гирифтем, сухбат
ди нафар занни ӯзбекистон

иҷодӣ шудааст.

– Мэҳриноро, шунидӣ,

аз маҳаллаи Самаробод

духтарчай даҳсолаеро вак-
ти аз роҳ гузаштан мошин

зардааст.

– Дуҳтарчай бечора ҳо-
ло дар ҷайхон башад?

– Агар дар маҳаллаамон

мактаб мебуд, ҷунин ҳоди-

са рӯҳ намеданд. Бо дуҳтар-

чай ҳамсоямон Райхона

ниҷин ҳодиса рӯй дод...

Баъди шунидани ҷунин

рӯйдодҳои ноҳуҳо саҳи-
ҷоҳро қатъ намуда, аз рӯй

қасбу кор, ба масҳади до-

нинстани бо ҷиҳози

ӯзбекистони Ҳудойberdӣ

Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай даргузашт.

Х. Тӯхтабоев ғаъволи-
яти мекнанишо соли
1955 ба ҳайси муалли-
ми мактаби миёна оғоз
кардааст. Байдар ба
ҳайси ходими адабӣ дар
рӯзномаҳои «Тошкент
ҳақиқати», «Совет ўзбе-
кистони» (холо «Ўзбе-
кистон овози»), муовини
сармухарriри мачallaи
«Шарқ Юлдузи», сарmu-
xarriiri нашriyati chum-
xuriyani chavonon, machal-
laҳoи «Gulhan» va «Yosh
kuch» samaraҳash mehnat kar-
daast.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай дарguзashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.

Х. Тӯхтабоев 22 марта соли
равон дар синни 88-сола-
гай darguzashт.</

